

Хуччатҳои зарурӣ

- шиносномаи хориҷии кӯдак, нусхаи шиносномаи хориҷӣ;
- тарҷумаи шаҳодатномаи таваллуд бо печати нотариус таваллуд ба забони русӣ;
- корти мигратсионӣ;
- огоҳнома барои бақайдгирии мигратсионии кӯдак бо ҷиҳои истиқомати падару модари вай (регистратсия);
- шиносномаи яке аз волидайн ва нусхаи шиноснома;
- орти мигратсионии яке аз волидайн ва нусхаи корти мигратсионӣ;
- огоҳнома барои бақайдгирии мигратсионии яке аз волидайн (регистратсия) ва нусхаи (регистратсия);
- ҳисоботи тиббӣ оид ба санҷиши тиббии кӯдакон ва набудани бемориҳои хатарнок - Шумо метавонед дар муассисаҳои махсуси тиббӣ гузаред;
- шаҳодатномаи прививакаҳо;
- корти тиббии кӯдак - дар давоми санҷиши тиббӣ ҷуброн карда мешавад ва аз кишвари аслии ворид карда мешавад.

Аз Шумо инчунин метавонанд талаб намоянд:

- полиси тиббии кӯдак;
- парвандаи шахсии донишҷӯ.

Дар шаҳрҳои калон бисёр вақт дар кӯдакистонҳо ҷой намерасад. Дар ин ҳолат кӯдак ба муассисаи дигари таълимӣ фиришода мешавад, ки дар он ҷо ҷойҳои холи вучуд доранд.

Дар баъзе ҳолатҳо, вақте ки кӯдакро ба мактаб туғри мекунад ӯ бояд бо муаллимоне, ки дараҷаи омодагӣ ба мактаб ва донишҷӯи забони русиро муайян мекунанд ва ба чандум синф гирифтанишонро меғоянд машварат бояд намуд.

Агар дар мактаб ба Шумо рад карданд, Шумо бояд ба шӯъбаи маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед. Агар Шумо тамоми хуччатҳои заруриро дошта бошед, Шумо бояд дар яке аз мактабҳои ноҳия, ки Шумо ба қайд гирифтаед, ҷой ҷудо кунед.

Агар ба Шумо ҷой додан дар мактаб рад кунанд, Шумо метавонед ба Кумитаи маориф муроҷиат кунед: 576-18-36, 576-18-76, 576-18-74.

ТАМОСҲОИ МУФИД

Ёрии тиббӣ

Шумораи ягонаи хидматрасонии наҷотдиҳӣ: 112 (Шумо метавонед дар сурати мавҷуд набудани пул ё SIM-корт, инчунин қулфи клавиатура) занг занед.

Телефон барои тамос «ёрии таъҷилӣ»: 03, аз мобилӣ - 103.

Телефон барои кори «ёрии таъҷилӣ»-ро даъво кардан: +7 (812) 571-45-04

Агар Шумо ягон танқисӣ бо гирифтани ёрии тиббӣ дошта бошед, ба **Вазорати тандурустии ФР** муроҷиат намоед: <https://www.rosminzdrav.ru/>

«Хати доимоамалкунанда»: 8 800 200-03-89
Телефонҳои дархостӣ: 8 (495) 628-44-53, 8 (495) 627-29-44
Телефонҳои мултимедиявӣ: 8 (495) 627-24-00

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (мушкилотҳо дар гирифтани ёрии тиббӣ)
191011 Санкт-Петербург, к. Малая Садовая, х. 2

Телефон: 8 (812) 595-89-79
Духтури навбатдор-инспектор: 8 (812) 571-09-06

Шӯъбаи бақайдгирии садамаҳо – маълумоти мутамарказӣ дар бораи чанд одам дар мошини «Ёрии таъҷилӣ» аз кӯча (шабонарӯзӣ) бурда шудааст: +7 (812) 278-00-55

Барои маълумоти бештар дар бораи муассисаҳои тиббӣ дар шаҳри Санкт-Петербург, хадамоти ёрии таъҷилӣ, дорухонаҳо ва истоғои фавқулода Шумо метавонед дар сомона пайдо кунед migrantinfo.spb.ru «Маълумоти иловагӣ».

Кӯмаки иҷтимоӣ

Барои кӯмаки иҷтимоӣ, Шумо бояд ба ноҳия (дар ҷойи бақайдгирии) ё мақомоти шаҳрии ҳифзи иҷтимоии шаҳр дар Санкт-Петербург муроҷиат намоед:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
<http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/> телефон: +7 (812) 576-24-61

Маркази иттилоотӣ ва маркази шаҳрии «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51

<http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html> - рӯйхати пурраи мухотибон ва марказҳои кӯмаки иҷтимоӣ барои оилаҳо ва кӯдакон дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Таҳсилоти кӯдакон

МФЦ Санкт-Петербург (дохил кардан ба кӯдакистонҳо ва мактабҳо)
<https://gu.spb.ru/mfc/list> телефони иттилоотӣ: +7 (812) 573-90-00

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Дар бораи маориф
<http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/> хати доимоамалкунанда:
+7 (812) 576-20-19

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Ҳангоми вайрон кардани ҳуқуқҳои кӯдакон
<http://www.spbdeti.org/> хати доимоамалкунанда: +7 (812) 576-70-00

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар Санкт-Петербург

СПБ РОО «Дети Петербурга»
<http://detipeterburga.ru/> телефон: +7 911 773-77-87

Агар фарзанди Шумо ба мактаби русӣ тайёр набошад ва хуб намеронад забони русиро, Шумо метавонед ба созмонҳои ҷамъиятӣ муроҷиат намоед ва ба таври роӣгон дастгирии заруриро пайдо намоед.

БФ «ПСП-Фонд» (дастгирии ҳуқуқи роӣгони ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ). Телефон барои тамос: 8 (812) 337-57-85

МАНБАЪҲОИ МУФИДИ ИТТИЛОТӢ

migrantinfo.spb.ru - «Хуш омадед ба Санкт Петербург!» - Манбаъи интернетӣ барои мигрантҳои Кумитаи муносибатҳои байналмилалӣ ва татбиқи сиёсати мигратсионӣ дар Санкт-Петербург

migrussia.ru «Мигрантҳо ва мигратсия. Портали иттилоотӣ дар байни ноҳияҳо» - маслиҳатҳо оид ба мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқи

МигрАзия - гузориши мобилӣ барои коргарони муҳоҷир ва аъзоёни оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ЕАЭС ва СНГ (барои Android).



КҶМАКИ ИҶТИМОӢ, ЁРИИ ТИББӢ,
ИЛМУ МАЪРИФАТИ ФАРЗАНДОН

Ёддошти ёридиҳанда
барои мигрант

2017
2018

ЁРИИ ТИББӢ

Шахрвандони хориҷие, ки дар ҶР зиндагӣ мекунад, метавонанд ба ёрии тиббӣ расонида шаванд.

Ҳадамоти тиббии муқаррарӣ, чун қоида, дар муассисаҳои тиббӣ дар маҳалли бақайдгирии Шумо пешниҳод карда мешаванд. Вақте ки Шумо ба ҶР меоед, инчунин гирифтани ёрии тиббии муқаррарӣ, Шумо бояд **полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (ДМС)** дошта бошед. Полиси ДМС метавонад дар идораҳои ширкатҳои суғурта, дар беморхонаҳои шахрӣ ва ноҳиявӣ, инчунин дар идораҳои «Почтаи Россия» дода шавад.

Агар Шумо полиси ДМС-ро надошта бошед – Шуморо метавонанд ҷарима банданд ва ҳатто аз Россия хориҷ кунанд.

Шумо метавонед шахсан ҳаҷми хизматрасониҳои тиббӣ, ки аз ҷониби полиси ДМС фаро мегирад, интихоб кунед - арзиши полис аз ин вобаста аст.

Агар зан дар вақти ҳомиладорӣ ва таваллуд няти гирифтани ҳадамоти тиббии муқаррарӣ дошта бошад, ӯ бояд ҳатман дар бораи ин дар вақти ба расмият овардани полиси ДМС гуяд.

Барои ба расмият овардани полиси ДМС дар Россия, ба Шумо ин ҳуҷҷатҳоро ба сиёсати суғуртаи пешниҳод кардан лозим аст:

- тарҷумаи шиносномаи хориҷӣ ва нусхаи шиноснома;
- корти мигратсионӣ ва нусхаи он;
- огоҳнома барои бақайдгирии мигратсионӣ (регистратсия) ва нусхаи он.

Агар Шумо полиси ДМС-ро аз тарафи корфармои худ таҳия кунед, илова бар Шумо ваколатнома аз ҷониби ташкилоте, ки дар кучо Шумо кор мекунад бо ҳаққи имзо кардан лозим мешавад.

Ёрии фаврии тиббӣ дар ҳолати садама, таваллуд, осеб, захрелудшавӣ ва дар дигар ҳолатҳое, ки ба саломатӣ ва ҳаёти инсон зарар расонида мешавад РОЙГОН мебошад.



Онҳо ўҳдадоранд ба Шумо ёрии фаврии тиббиро расонанд, ҳатто агар Шумо полиси ДМС надошта бошед.

Шахрвандони ҷумҳуриҳои узви ЕАЭС, ки дар Федератсияи Россия кор дар асоси шартномаи меҳнатӣ кироя мекунад, метавонанд, ки полиси ҳатмии тиббиро (ОМС) татбиқ кунанд.

Барои ба расмият овардани полиси ОМС барои шахрвандони муҳоҷири Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон бояд, ки ташкилоти суғуртаи тиббӣ интихоб карда шавад - чун қоида, онҳо метавонанд дар клиникаи дар ҷои истиқоматашон ин корро ба анҷом диҳанд.

Ҳангоми пешниҳоди ариза барои бақайдгирии сиёсати ОМС, шахрвандони ЕАЭС бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд: шиноснома ё дигар ҳуҷҷате, ки шахсияти худро тасдиқ мекунад;

- СНИЛС;
- шартномаи меҳнатӣ;
- қисми ҷудошавии шакли эълони огоҳнома (регистратсия) ё нусхаи он бо нишон додани ҷой ва мўҳлати будубош.

Шахрвандони ЕАЭС, коргарони дар Федератсияи Россия, сиёсати ОМС, ки дар шакли қоғазӣ дода мешавад ва бе муддати муайян мебошад – то ба охир омадани сол, вале на зиёдтар аз мўҳлати шартномаи меҳнатӣ.

Полиси ОМС-ро инчунин ин касҳо ба даст оварда метавонанд:

- шахрвандоне, ки иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ доранд (РВП);
- шахрвандоне, ки иҷозати истиқомат доранд (ВНЖ);
- шахрвандоне, ки сертификати паноҳгоҳҳои муваққатӣ доранд;
- гурезаҳо.

Барои маълумоти бештар дар бораи суғуртаи ҳатмии тиббӣ метавонанд дар сомонии Ҳазинаи ҳудудии Санкт-Петербург пайдо намоянд: <https://spboms.ru/>

КЎМАКИ ИҶТИМОӢ

Кӣ метавонад кўмаки иҷтимоиро ба даст орад:

Оилаҳо, шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешахрванд, муваққатан ё доимӣ дар Санкт-Петербург истиқомат мекардагӣ (ҳуқуқи гирифтани кўмаки иҷтимоӣ доранд, танҳо дар намуди хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар ҳолатҳои фавқуллодда);

- шахрвандони хориҷие, ки иҷозати истиқомат дар территорияи ҶР доранд;
- шахрвандони хориҷӣ - аъзои оилаи шахрвандони Россия;
- шахсони бешахрванд;
- гурезаҳо.

Намудҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ:

- ҳифзи иҷтимоии аҳоли - таъмини хӯрок, либос, пойафзол ва талаботи зарурӣ, ташкили истироҳат;
- тиббӣ - нигоҳдорӣ ва нигоҳдории саломатӣ;
- психологӣ - таъмини кўмаки психологӣ;
- педагогикӣ - пешгирии аз меъёри рафтор ва рушд дур шудан, кўмак ба оила дар тарбияи фарзандон;
- меҳнат - таъмини расонидани кўмак дар ҷойҳои корӣ ва ҳалли проблемаҳои дигари вобаста ба мутобикосозии меҳнат;
- Хизматҳои ҳуқуқӣ - ҳуқуқӣ, аз ҷумла ройгон.

Хизматрасониҳои фаврии иҷтимоӣ:

- хӯроқи гарми ройгон ё ин ки маҳсулот;
- таъмини либоса, пойафзол ва дигар талаботҳои яқуми зарурӣ;
- кўмак дар гирифтани манзили муваққатӣ;
- кўмаки ҳуқуқӣ;
- кўмаки фаврии психологӣ.

Барои кўмаки иҷтимоӣ ба кучо мурочиат кардан лозим аст:

Муҳоҷирон бояд ба мақомотҳои ноҳиявӣ (дар ҷойҳои бақайдгирӣ) ё мақомоти шаҳрии ҳифзи иҷтимоии аҳоли мурочиат намоянд.

Дар Санкт-Петербург шўъбаҳои дастгирии иҷтимоии оилаҳои муҳоҷирон бо кўдакон дар Марказҳои ноҳиявии кўмаки иҷти-

мой ба оилаҳо ва кўдакон ҷойгир шудааст. Шумо метавонед дар бораи онҳо дар маркази иттилоотӣ ва методологии «Семья» маълумот гиред.

Маркази шаҳрии иттилоотӣ ва методологии «Семья»

Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51

<http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html> - рўйхати пурра ва тамосҳои Марказҳои кўмаки иҷтимоӣ барои оилаҳо ва кўдакони дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Қарор дар бораи эътироф намудани шахрванд дар зарурияти хизматрасониҳои иҷтимоӣ бояд дар давоми 5 рӯзи корӣ аз санаи додани ариза бароварда шавад. Шуморо бояд, ки бо шакли хаттӣ ё ин ки бо таври электронӣ хабар диҳанд.

Қарор дар бораи таъмини хизматрасониҳои иҷтимоӣ фавран бароварда мешавад.

Қарор дар бораи рад кардани хизматрасониҳои иҷтимоӣ метавонад ба суд шикоят карда шавад.

ТАҲСИЛОТИ КЎДАКони ХОРИҶӢ ДАР РОССИЯ

Кўдакони шахрвандони хориҷӣ, инчунин фарзандони шахрвандони Россия ҳуқуқ доранд, ки ройгон ба боғчаи бакагона ва ба мактаб бираванд.

Кўдакон бояд дар Россия қонунӣ зист кунанд, яъне ки корти мигратсионӣ ва регистратсия дошта бошанд.



Кўдакони шахрванди хориҷӣ, ки ба синни 18 нарасидаанд ҳақи қор қарданро надоранд дар РФ!

Бинобар банди 5 моддаи 97 Шартномаи ЕАЭС, фарзандони коргарони муҳоҷир - шахрвандони кишварҳои Иттиҳоди иқтисодии Аврусиё - дар ҶР дар заминаи ва дар давоми мўҳлати шартномаи кироя аз волидон мебошанд.

Кўдакони синни мактабӣ ки дар Россия ҳастанд, БОЯД ба мактаб бираванд: агар Шумо кўдакро ба мактаб нафиристеда ӯро ба қор қалб намоед ва дар шароитҳои нохуб ӯро нигоҳ доред - ҳадамоти ҳаёти ва полис метавонад Шуморо ба ҷавобгарӣ кашанд ва кўдакро ба кишвараш фиристонанд.

Тартиби қабули кўдакон ба кўдакистон ва мактаб

Барои дохил шудан ба мактаб Шумо бояд ба наздиктарин мактаб ё ба шўъбаи маорифи ноҳия (РОНО) мурочиат кунед. Барои дохил шудан ба кўдакистон ё синфи яқум - ба муассисаи наздиктарини таълимӣ ё ба маркази бисёрҷонибаи (МҶЦ) дар ҷойи регистратсияи Шумо ворид шавед.

Рўйхати МҶЦ-и Санкт Петербург:

<https://gu.spb.ru/mfc/list>

справочный телефон: +7 (812) 573-90-00